

ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ҚАРОР

Оид ба тасдиқи Низомномаи хадамоти мудофиаи граждани

Мутобиқи [моддаи 15](#) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "[Дар бораи мудофиаи граждани](#)" ва бо мақсади таъмини омодагии доимӣ ҷиҳати иҷрои вазифаҳои мудофиаи граждани Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. [Низомномаи](#) хадамоти мудофиаи граждани тасдиқ карда шавад (замима мегардад).
2. Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони вазорату идораҳо ва ташкилоту муассисаҳо фаъолияти хадамоти мудофиаи гражданиро дар ҳудуди худ тибқи Низомномаи мазкур ба роҳ монанд.

Раиси

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Э. Раҳмонов

аз 3 юни соли 2006 № 229

ш. Душанбе

Бо қарори Ҳукумати

Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 3 юни соли 2006 [№ 229](#)

тасдиқ шудааст

Низомномаи Хадамоти мудофиаи граждани

(қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010 [№ 191](#))

Фасли I. Муқаррароти умумӣ

1. Хадамоти мудофиаи граждани (минбаъд - хадамот) дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "[Дар бораи мудофиаи граждани](#)" бо

қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон [аз 30 апрели соли 2002 № 192](#) "Дар бораи тадбирҳои татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи мудофияи граждани" барои гузаронидани чорабиниҳои муҳандисию техникӣ, тиббӣ ва дигар чорабиниҳои махсуси мудофияи граждани ва барои ин омода намудани қувваю воситаҳо, инчунин барои таъмини омодагии ҷузъу томҳо, таъсис дода мешаванд.

Хадамот вазифаҳои худро дар тамоми марҳилаҳои фаъолияти мудофияи граждани, дар замони осоишта ва дар давраи ҷанг, дар ҳолатҳои таҳдиди ҳуҷуми душман, гузаронидани чорабиниҳои наҷотдиҳию корҳои дигари таъхирнопазир дар манотиқи зарардида, иҷро менамояд.

2. Роҳбарии умумии хадамоти мудофияи граждани Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, сардори мудофияи граждани ҷумҳурӣ иҷро карда мешавад.

Роҳбарии бевоситаи хадамоти мудофияи граждани дар вазоратҳо ташкилотҳо ва идораҳо аз тарафи вазирон, роҳбарони идораҳою, ташкилотҳо, ки дар айни замон сардорони мудофияи граждани ин вазорату идораҳо ва ташкилот мебошанд, дар заминаи онҳо ин хадамот ташкил карда шудааст, сурат мегирад. Масъулияти омодагии хадамоти мудофияи граждани ба зиммаи роҳбарони вазорату идораҳо ва ташкилотҳои зикрффта вогузошта мешавад.

Фасли II. Вазифаҳои асосии хадамоти мудофияи граждани

1. Хадамоти хабардоркунӣ ва алоқа - дар Вазири алоқои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои тобеи он таъсис дода мешавад. Сардори хадамоти хабардоркунӣ ва алоқа - Вазири нақлиёт ва коммуниатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010 [№ 191](#)).

Хадамот дар якҷоягӣ бо Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти идораи мудофияи гражданиро бо алоқа дар замони осоишта ва давраи ҷанг, ташкил намудан ва зери назорат гирифтани истифодабарии техникаи хизматрасонии ғайрисайёрии воситаҳои алоқои ситодҳои ҳолатҳои фавқулодда ва мудофияи граждани, инчунин таъмини омодагии доимии воситаҳои алоқа, ташкил намудани таъминоти техникаи қабул ва интиқоли бонги хабардоркунӣ аз рӯи дастури ситодҳои мудофияи граждани дахлдорро таъмин менамояд.

2. Хадамоти тиббӣ - дар Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои тобеи он таъсис дода мешавад.

Сардори хадамоти тиббӣ - Вазири тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Хадамоти тиббӣ чиҳати дар амал татбиқ намудани чорабиниҳои тиббии мудофиаи граждани, ташкил ва амали намудани чорабиниҳои таботатӣэвакуатсионӣ, санитарияю беҳдошти ва зидди эпидемиявӣ, ки аз нигоҳ доштани саломатии аҳоли, ҳаياتи шахсии қисмҳои ҳарбӣ ва қисмҳои мудофиаи граждани иборат буда, инчунин аз расонидани ёрии саривақтии тиббӣ ба зарардидагон, бо мақсади таботати онҳо ва баргардонидани онҳо ба фаъолияти меҳнати кам намудани миқдори маъюбону фавтидагон ва пешгирӣ намудани пайдоиш ва паҳншавии бемориҳои сирояткунанда равона шудааст.

3. Хадамоти ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ - дар ҷузъу том ва мақомоти идоракунандаи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода мешавад.

Сардори хадамоти ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ - Вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Хадамот чиҳати нигоҳдории тартиботи ҷамъиятӣ ва пешгирии амалҳои террористӣ дар шаҳрҳо ва дигар нуқтаҳои аҳолинишин, дар иншоотҳои иқтисодӣ мавзӯҳои зарардида, роҳҳо ва барои ташкил намудани хадамоти комендантӣ муқаррар карда шудааст.

4. Хадамоти оташнишонӣ - дар Сарраёсати давлатии оташнишонии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоту қисмҳои он таъсис дода мешавад.

Сардори хадамот - Сардори Сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Вазифаҳои асосии хадамот аз гузаронидани назорат оид ба иҷрои саривақтии чорабиниҳои техникӣ, ташкилӣ ва пешгирии сӯхтор, ки бо баланд бардоштани устувории зиддисӯхтории шаҳру дигар нуқтаҳои аҳолинишин, иншоотҳои иқтисодӣ, пешгирӣ ва хомӯшкунии сӯхтор дар вақти гузаронидани корҳои наҷотдиҳӣ ва дигар корҳои таъхирнопазир дар манбаъҳои зарардида, дар ноҳияҳои аз офатҳои табиӣ зарардида, инчунин дар натиҷаи руҳ додани садамаҳо ва фалокатҳои калон иборат мебошад.

5. Хадамоти нақлиёт ва роҳ - дар Вазорати нақлиёт ва коммуникатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои тобеи он таъсис дода мешавад (қарори Ҳукумати ҚТ аз 30.03.2010 № 191).

Сардори хадамоти нақлиёт ва роҳ - Вазири нақлиёти ва коммуникатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010 [№ 191](#)).

Хадамот дар якҷоягӣ бо мақомоти нақлиёти роҳи оҳан ва нақлиёти ҳавоӣ таъмини ҳамлу нақли масолеҳ барои сохтмони иншоотҳои муҳофизатӣ, ҷобачокунӣ ва эвакуатсияи аҳоли, бурдан ва овардани одамон аз басти корӣ, ба ҷойи беҳавф баровардани молҳои қиматбаҳо, таҷҳизоти нодир, хӯрока ва дигар ашё, ба минтақаҳои зарардида расонидани қувва ва воситаҳо ҳангоми иҷрои корҳои наҷотдиҳӣ таъхирнопазир, инчунин аз минтақаҳо баровардани аҳолии зарардидаро таъмин менамояд.

6. Хадамоти коммуналӣ - техникӣ - дар Корхонаи воҳиди давлатии "Ҳоҷагии манзилию коммуналӣ" таъсис дода мешавад.

Сардори хадамоти коммуналӣ - техникӣ - Директори генералии Корхонаи воҳиди давлатии "Ҳоҷагии манзилию коммуналӣ" мебошад.

Ҷиҳати ҳифзи аҳоли ва иншоотҳои иқтисодӣ чорабиниҳо оид ба устуворгардонии қори шабакаҳои ҳоҷагии коммуналии шаҳриро ташкил дода, мегузаронад, инчунин барои бартараф намудани садамаҳои шабакаҳои ҳоҷагии коммуналӣ, рафъи моддаҳои захрнок ва нест кардани микробҳои сирояткунанда дар манотиқи зарардида, иншоотҳои гуногун, техника ва воситаҳои нақлиёт тадбирҳои зарурӣ меандешад.

7. Хадамоти муҳандисӣ - дар Агентии сохтмон ва меъморӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010 [№ 191](#)).

Сардори хадамоти муҳандисӣ - Раиси Кумитаи давлатии сохтмон ва меъморӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Хадамот ҷиҳати ташкил намудан ва зерин назорат гирифтани фондҳои захиравии иншоотҳои муҳофизатӣ дар замони осоишта ва давраи ҷанг, таҳия ва дар амал татбиқ намудани нақшаҳои сохтмони босуръати фондҳои нокифояи захиравии иншоотҳои муҳофизатӣ дар замони осоишта ва давраи ҷанг, ташкил ва омода намудани қисмҳои дахлдори хадамот барои гузаронидани корҳои наҷотдиҳӣ ва дигар корҳои таъхирнопазир, инчунин таъминоти муҳандисии нерӯҳои муҳофизатии граждани дар маҳали ҷойгиршавӣ, ҳангоми ҳаракат ба сӯи маҳалҳои зарардида ва иншоотҳои қорӣ иборат мебошад. Дар замони осоишта қувваи хадамот барои гузаронидан ва таъмини корҳои муҳандисӣ бар

зидди сўхтори ҷангалҳо, бартараф намудани оқибатҳои офатҳои табиӣ, садамаҳо ва фалокатҳои калон равона шуда метавонанд.

8. Хадамоти коркарди санитарии одамон ва безараргардони сару либос - дар Хадамоти назорати давлатии санитарияу эпидемиологии Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва идораҳои тобеи он таъсис дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010 № 191).

Сардори хадамоти коркарди санитарии одамон ва безараргардони сару либос - Сардухтури стансияи санитарияу эпидемиологии Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Вазифаҳои асосии хадамот аз ташкил ва гузаронидани коркарди санитарии шахсоне, ки аз маркази маҳали зарардида баромаданд безараргардони сару либос ва воситаҳои ҳимояи инфиродии муҳофизатӣ иборат мебошад.

9. Хадамоти савдо ва озуқа - дар Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010 № 191).

Сардори хадамоти савдо ва озуқа - Вазири иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Хадамот дар якҷоягӣ бо Иттифоқи ҷумҳуриявии ҷамъиятҳои истеъмолкунандагони "Тоҷикматлубот", ҷиҳати таҳия ва амалӣ сохтани чорабиниҳо оид ба ҳифзи захираи озуқа ва молҳои ниёзи мардум, ташкил намудани захираҳои моддӣ дар паногоҳ ва нуқтаҳои идоракунӣ, мардуми эвакуатсияшуда ва ҳайати шахсии ҷузъу томҳо шахсони дар маҳалҳои зарардида ва шахсони зарардидаи дар отрядҳои ёрии аввали тиббӣ бударо бо маводи озуқа таъмин намудан ва барои таъмини нуқтаҳои махсуси коркарди санитарӣ ва отрядҳои ёрии аввали тиббӣ бо пойафзол ва сару либос фаъолият мекунад.

10. Хадамоти таъмин бо маводи сӯзишворӣ ва рағғанҳои молиданӣ дар Ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи "Нафтрасон" таъсис дода мешавад.

Сардори хадамоти таъмин бо маводи сӯзишворӣ ва рағғанҳои молиданӣ - Раиси Ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи "Нафтрасон" мебошад.

Хадамот дар якҷоягӣ бо Корхонаи воҳиди давлатии "Тоҷикгаз", барои таъмин намудани нақлиёт ва дигар техникаю механизмҳо бо сӯзишворӣ ва рағғанҳои молиданӣ, ки барои гузаронидани чорабиниҳои мудофияи граждани сафарбар шудаанд, фаъолият

менамояд ва барои амалӣ намудани ин мақсад нуқтаҳои доимӣ ва сайёри таъмини сўзишвориро истифода мебаранд.

11. Хадамоти ҳифзи ҳайвонот ва наботот - дар Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои тобеи он таъсис дода мешавад.

Сардори хадамоти ҳифзи ҳайвонот ва наботот - Вазири кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Хадамоти ҳифзи таъмини фаъолияти устувори истеҳсолоти кишоварзӣ дар давраи чанг бо гузаронидани чорабиниҳо оид ба ҳифзи ҳайвонот, наботот, манбаъҳои оби нӯшокӣ, хӯроки чорво дар хоҷагиҳои кишоварзӣ ва дигар иншооти он амал мекунад. Дар давраи чанг коркарди ветеринарӣ ва табobati чорвои зарардида, безарар гардонидани заминҳои кишт, чарогоҳҳо ва маҳсулоти чорводорӣ ва растанипарвариро анҷом медиҳад.

12. Хадамоти таъминоти моддӣ - техникӣ - дар Ҷамъияти саҳҳомии шакли кушодаи "Тоҷиктаъминот" таъсис дода мешавад.

Сардори хадамоти таъминоти моддӣ - техникӣ - Раиси Ҷамъияти саҳҳомии шакли кушодаи "Тоҷиктаъминот" мебошад.

Вазифаи асосии хадамот аз маблағгузорӣ, таъминот бо воситаҳои моддӣ-техникӣ ва масолеҳи сохтмонӣ, ки барои гузаронидани чорабиниҳо оид ба ҳифзи аҳолии ва иншоотҳои иқтисодӣ заруранд, бо моддаҳои безараргардонӣ, инчунин ҷузъу томҳоро бо лавозимоти корӣ ва сару либосҳои махсус таъмин менамояд.

13. Хадамоти таъмирию - техникӣ - дар Корхонаи воҳиди давлатии "Мадад" таъсис дода мешавад.

Сардори хадамоти таъмирию - техникӣ - Раиси Корхонаи воҳиди давлатии "Мадад" мебошад.

Хадамот техникае, ки барои ниёзи мудофияи граждани пешбинӣ шудааст, доимо дар ҳолати дуруст ва омодагӣ нигоҳ дошта барои ташкили таъмирию техникае, ки дар вақти гузаронидани чорабиниҳои мудофияи граждани аз кор баромадаанд, бурда расонидани техникаи аз кор баромада ба нуқтаҳои ҷамъоварии техникаи харобгашта ва корхонаҳои таъмирию техника, таъмини корхонаҳои таъмирию техникӣ ва ҷузъу томҳои хадамот бо қисмҳои эҳтиётӣ мусоидат менамояд.

14. Хадамоти энергетикӣ - дар Ширкати саҳҳомии холдингии кушодаи "Барқи Тоҷик" таъсис дода мешавад.

Сардори хадамоти энергетикӣ - Раиси Ширкати саҳомию холдингии кушодаи "Барки Тоҷик" мебошад.

Хадамот устуворию кори шабакаҳои энергетикиро дар давраи ҷанг таъмин менамояд ва ҷиҳати бартараф намудани садамаҳо дар шабакаҳои барқӣ ва хати интиқоли барқ, кори манбаъҳои автономии барқӣ ва фаъолияти ҷузъу томҳоро ҳангоми гузаронидани корҳои наҷотдиҳӣ дар минтақаҳои зарардида таъмин намуда, дар таҳия ва амалӣ намудани чорабиниҳо оид ба пинҳонкунии равшанию иншооти иқтисодии шаҳрҳо ва дигар нуқтаҳои аҳолинишин иштирок мекунад.

15. Хадамоти муҳофизат аз селҳо ва корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар Вазорати мелиоратсия ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 30.03.2010 [№ 191](#))

Сардори хадамоти муҳофизат аз селҳо ва корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ - Вазири мелиоратсия ва хоҷагии оби Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Хадамот чорабиниҳои мудофиаи гражданиро оид ба муҳофизат аз селҳо ва корҳои соҳилмустаҳкамкуниро мегузаронад. Ба зиммаи ӯ ташкил ва иҷрои корҳои таъмирию барқароркунӣ дар минтақаи рух додани ҳолатҳои фавқулодда, гузаронидани корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар минтақаҳои асосии дарёҳо, кӯлҳо ва обанборҳо, иҷрои корҳо ҷиҳати нигоҳ доштан ва ба дигар сӯ ҷорӣ намудан ва дар як чо ҷамъ намудани обҳои ҷоришаванда ва ҷараёнҳои селӣ, мустаҳкам намудани иншоотҳои муҳофизатӣ, обнигаҳдорӣ, гидротехникӣ ва сарбандҳо иборат мебошад.